

Ба Шурои диссертационии 6D.KOA-005 назди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33)

Тақризи

муқарризи расмӣ, номзади илмҳои сотсиологӣ Назирова Марҳамат Назаровна ба диссертасияи Гулов Раҳмонали Бобоҳонович дар мавзуи «Технологияҳои иҷтимоии бо шуғл таъминкуни хатмунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050100 - Сотсиология (6D050104 - Соҳтори иҷтимоӣ, ниҳодҳо ва равандҳои иҷтимоӣ)

Муҳиммияти мавзуи тадқиқот.

Диссертасияи Гулов Раҳмонали Бобоҳонович дар мавзуи «Технологияҳои иҷтимоии бо шуғл таъминкуни хатмунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар Тоҷикистон» яке аз масъалаҳои актуалӣ ба ҳисоб рафта, дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодии ҷомеа яке аз мавзуъҳои калидӣ ба шумор меравад. Ҳамзамон, дар шароити муосир яке аз масъалаҳои муҳимми сиёсати иҷтимоии давлат бо шуғл таъмин намудани қисме аз хатмунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ба шумор рафта, ин вазъият равиши навро тақозо мекунад. Аз ин рӯ, дар шароити тағиیرёбанди муносибатҳои ҷамъиятий муассисаҳои таҳсилоти касбиро зарур аст, то ки дар кишвар бозори меҳнатро бо қадрҳои баландиҳтисос ва рақобатпазир таъмин намоянд. Бинобар ин, омӯзиши масъалаи шуғл ва бо кор таъмин намудани мутахассисони ҷавон зарурати амалӣ дорад.

Муаллифи диссертасия низ, маҳз бо дарназардошти ин зарурат ба масъалаи назариявию методологии омӯзиши мавзуъ рӯ оварда, дар асоси таҳдили ҳамаҷониба хулосаҳои илман асоснокро пешниҳод намудааст.

Муаллиф дар таҳияи диссертасия зимни ичрои як катор вазифаҳои гузашташуда ба натиҷаҳои муайянни илмӣ ноил гардидааст. Аз ҷумла, муайян намудааст, ки “Бо шуғл таъминкуни хатмунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ нишондиҳандай беҳтар гардидани сатҳи иҷтимоӣ-иқтисодии аҳолӣ маҳсуб меёбад. Ин амал фаъолияти мувоғиқашудаи мақомоти давлатиро бо ташкилот, новобаста ба шакли

моликият ва ташкилию ҳуқуқӣ чиҳати бо шуғл фаро гирифтани ҷавонон, баҳусус, ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ, ҷавонони имконияташон маҳдуд, ҷавонони аз маҳалли ичрои ҷазо озодшуда ва шаҳрвандони ҷавоне, ки хизмати ҳарбиро адо кардаанд, талаб менамояд” (саҳ. 4). Асоснок намудааст, ки яке аз масъалаҳои мубрами иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистонӣ масъалаи шуғли қисме аз ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти қасбӣ ба шумор меравад. Ҳамчунин, дар масъалаи мазкур фикру андешаҳои олимони соҳаи иҷтимоию иқтисодиро дар диссертатсия ба таври зарурӣ таҳдил кардааст. Аз ҷумла, андешаи А. Смит дар бораи меҳнатро ҷунин қайд кардааст, ки “бойигарии ҳалқ дар раванди истеҳсолот ташаккул меёбад ва манбаи асосии он меҳнати инсон буда, шуғли пурра – меъёри иқтисоди бозорӣ аст” (саҳ. 23).

Ҳамзамон, муаллиф дар таҳқиқоти ҳуд якчанд нуқтаҳои илмиро ба ҳимоя пешниҳод менамояд, ки аҳаммияти баланди назариявӣ ва амалий доранд. Аз ҷумла, қайд менамояд, ки:

- шуғл ҳамчун мағҳуми иқтисодӣ, сотсиологӣ бисёрҷанба ва фарогиранда буда, барои омӯзиши он равишҳои гуногуни фалсафӣ-иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сотсиологӣ, системавӣ, соҳторӣ-функционалӣ, таърихӣ ва ғайраҳо истифода шудааст;
- шуғл ва масъалаи шуғлмандӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ воситаи асосии рушди истеҳсолот маҳсуб ёфта, дар ҷомеа вобаста ба он мутахассисон тайёр қарда мешаванд, то ин ки талаботи бозори меҳнат таъмин карда шавад;
- гарчанде низоми таҳсилоти қасбӣ мутахассисонро дар шароити мусосири ҷумҳурӣ тайёр ҳамояд ҳам, новобаста аз ин, бархе аз онҳо бо сабаби паст будани сифати самти таҳассусӣ ва баъзе сабабҳои объективиу субъективӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ нестанд;
- шуғлмандӣ ҳамчун яке аз асосҳои пешравӣ ва инкишофи ҷанбаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ ба шумор рафта, дар шароити мусосири ҷомеа талаботи рӯзафзуни аҳолиро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ таъмин менамояд;
- қишварҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ва Ҷарб дар мавриди ба як низоми муайян даровардани шуғли маъюbon низоми квотаҳоро қабул ва мавриди истифода қарор доданд, ки бевосита дар вақти пайдо кардани шуғли муносиб барои ин қишири аҳолӣ мусоидат мекунад;

Аҳаммияти назариявии диссертатсияи довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ аз он иборат аст, ки мавод, хулосаҳо ва тавсияҳои рисолаи илмиро ҳангоми кор карда баромадани сиёсати иҷтимоии давлат оид ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоии ҷомеа, кам кардани сатҳи бекорӣ дар байни аҳолӣ,

максусан, چавонони соҳибхисос, танзими масъалаҳои иҷтимоии муҳочирони меҳнатӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва таҳқиқи минбаъдаи мушкилоти бо шуғл таъмин намудани چавонон истифода бурдан имконпазир мебошад (саҳ. 15).

Баҳодиҳии соҳтор, сатҳи асоснокии муқаррароти илмӣ ва хулосаю тавсияҳое, ки дар кори диссертатсионӣ оварда шудаанд.

Диссертатсия аз муқаддима, номгӯйи ихтиораҳо, ду боб, шаш зербоб, хулоса, руйхати адабиёт ва замимаҳо иборат аст. Дар муқаддима мубрамияти мавзуъ, сатҳи омӯзиши масъала, ҳадафу вазифаҳо, предмету объекти таҳқиқот, асосҳои назариявию методологӣ, аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқот, навгонии илмӣ ва нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда нишон дода шудааст.

Диссертант барои ноил гардидан ба мақсади гузошташуда, аз корҳои илмӣ–тадқиқотӣ ва назарияҳои илмии олимону донишмандони ватанию ҳориҷӣ доир ба технологияҳои иҷтимоии бо шуғл таъмин намудани ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ истифода намуда, масъалаҳоеро ба миён гузоштааст, ки он барои муайян намудани таҳлили вазъияти бо шуғл таъмин гардидаанд ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар шароити бозори меҳнат ва гайраҳо равона гардидааст.

Дар кори диссертатсионии мазкур муаллиф усулҳои умуниилмӣ ва усулҳои хоси илмҳои сотсиологӣ, инчунин усулҳои таҳлили таъриҳӣ, таҳлили оморӣ, вазифавӣ, муқоисавӣ, баҳогузорӣ ва пешгӯӣ мавриди истифода қарор додааст. Инчунин, дар тадқиқот усулҳои микдорӣ ва сифатӣ истифода гардидаанд, ки барои баррасии паҳлуҳои гуногуни масъалаи тадқиқшаванда мусоидат намудаанд. Муаллиф дар раванди тадқиқот бештар ба усулҳои сотсиологӣ такя намудааст, ки он омӯзиш ва баррасии воқеяти масъалаи бо шуғл таъмингардии ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбиро ташкил медиҳад.

Дар боби якум “**Асосҳои назариявӣ-методологии технологияҳои иҷтимоии бо шуғл таъмин намудани ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ**” баррасӣ гардидааст. Дар баробари ин, диссертант андешаҳои олимонро дар ин маврид зикр кардааст: “... муҳаққиқон зарурати тақсимоти ҷамъиятии меҳнатро вобаста ба давраҳои таърихии инсоният шарҳ дода, муҳимияти онро барои аъзоёни ҷамъият ва инкишофи бардавоми ҳаёти ҷомеа муҳим ҳисобидаанд. Муҳаққиқон нуқтаи назари худро нисбати масъалаи технологияҳои иҷтимоӣ, тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ва шуғл вобаста ба шароити таърихии ҳаёти ҷамъиятий ва тарзи истеҳсолоти мавҷуда баррасӣ кардаанд. Омӯзиши он, роҳёфт ба он аз ҷанбаҳои гуногуни иқтисодӣ баҳо дода шуда, нуқтаи назари онҳо нисбати ин самти фаъолияти шаҳс гуногун аст, чунки ба он

категорияҳои гуногуни аҳолӣ бо менталитет, хусусиятҳо, талабот, самти фаъолият, арзишҳо вомехӯрад” (саҳ. 38). Диссертант ҳангоми навиштани кори илмии худ аз таҷрибаи Иттиҳоди Шӯравӣ ва баъзе аз кишварҳои Аврупо дар самти шуғли аҳолӣ ва мутахассисони касбӣ истифода кардааст. Аз ҷумла, қайд карда шудааст, ки “Таҷрибаи Иттиҳоди Шӯравӣ нишон дод, ки масъалаҳои марбут ба ҷалби қувваҳои корӣ, аз ҷумла, ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати ҳамонвақтаи Ҳукумати Шӯравиро ташкил медод. Дар баробари ин, дар Иттиҳоди Шӯравӣ низоми устувори соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ ба ин масъала ёрӣ мерасонд. Дар Аврупо бошад, миёни қувваҳои корӣ ва расидан ба инкишофи кишварҳои аъзо баҳри ҷалби ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҷорабинҳои маҳсус ва лоиҳаву барномаҳои мусосир қабул шуда, дар амал татбиқ шуда истодааст. Сиёсати давлатии ҷавонон дар кишварҳои Аврупо самти афзалиятноки рушди ҳар як кишвари он ба ҳисоб рафта, соҳаи сиёсати ҷавонон ба мисли таҳсилот, шуғл, тандурустӣ, камбизоатӣ, ҷинояту ҷинояткорӣ, иштироки онҳо дар ҳаёти ҷомеа ба таври лозимӣ мавриди таҳдил ва баррасӣ қарор гирифтааст” (саҳ. 59-60).

Боби дуюм **“Бо шуғл таъминкуни ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар Тоҷикистон”** ном гирифтааст, ки масъалаи бо шуғл таъмин намудани қисме аз ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Ҳамчунин, диссертант ҳангоми навиштани диссертатсия аз тадқиқоти сотсиологӣ истифода бурда, онро дар тадқиқоти худ ҷой додааст. Диссертант ҳангоми гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ сабабҳои бо шуғл таъмин нагардидани қисме аз ҳатмкунандагони мuaасисаҳои таҳсилоти касбiro ошкор кардааст. “Тибқи тадқиқоти гузаронидаи диссертант, аз панҷ як ҳиссаи мусоҳибон (20,5%) сабаби бо шуғл таъмин нагардидани баъзе аз шаҳрвандонро дар надоштани саводу донишӣ кофӣ мебинанд. Ҳамзамон, 13,4% мусоҳибон бар он андешаанд, ки дар ҷумхурӣ корхонаву ташкилотҳо кам буда, имконияти ҳама шаҳрвандонро бо шуғл таъмин кардан ғайриимкон аст. Инчунин, мувофиқи нуқтаи назари 12,8%-и мусоҳибон аксарияти шаҳрвандоне, ки дар ҷустуҷӯи кор ҳастанд, касби худро пурра ва дуруст аз худ накардаанд ва бо ин сабаб дар бозори меҳнат ҷойи худро пайдо карда наметавонанд. Аз даҳ як ҳиссаи мусоҳибон – 10,3% сабаби ба шуғл таъмин нашудани баъзе аз ҷавононро афзудани қувваи корӣ ва норасоии ҷойҳои кории холӣ меҳисобанд. Сабаби бекор мондани ҷавононро 9,7%-и мусоҳибон дар надонистани забонҳои хориҷӣ медонанд. Дар баробари ин, 7,3%-и мусоҳибони дар тадқиқот фарогирифташуда, боварӣ доранд,

ки чойи корй ҳаст, аммо шаҳрвандон худ ҳоҳиши бо маоши кам кор карданро надоранд” (саҳ. 90).

Навғонии илмӣ ва аҳамияти назариявию амалии тадқиқоти диссертационӣ иборатанд аз:

- дар асоси омӯзишу таҳлили адабиёти илмӣ, ақидаҳои олимони соҳаи сотсиология ва иқтисодиёт мафҳуми “технологияи иҷтимоӣ” мушаххас карда шуд. Асоснок карда шуд, ки технологияи иҷтимоӣ дар шароити муосир воситаи амалигардонии вазифаҳои муассисаҳои таҳсилоти касбӣ маҳсуб мёёбад. Маҳз ба воситаи технологикунонии донишҳо муносибати мақсадноки ташкили шуғлмандӣ ва фаъолияти минбаъдаи ҳатмкунандагон ба вучуд меояд. Маълум гардид, ки истифодаи технологияҳои иҷтимоӣ ба тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ва шуғл мутобиқат намуда, сабаби рушди шахс мегардад;

- дар асоси омӯзиши адабиёти илмӣ фарқият миёни мафҳуми “бо кор таъминкунӣ” ва “шуғлмандӣ” ошкор карда шуд, ки “бо кор таъминкунӣ”-натиҷаи мусбати раванди таҳсил дар муассисаи таҳсилоти касбӣ буда, “шуғлмандӣ” бошад, нишондиҳандай сатҳу сифати таълими касбӣ ва дараҷаи баланди даромаднокӣ мебошад;

- дар натиҷаи омӯзиши таҷрибаи кишварҳои ҷаҳон муайян карда шуд, ки доир ба таъмини шуғли ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ барномаву лоиҳаҳои гуногун қабул карда шуда, сомонаҳои интернетӣ таъсис дода шудааст, ки ҳар лаҳза вазъи бозори меҳнатро баррасӣ мекунанд;

- ошкор карда шуд, ки ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар кишвар бо корхонаву ташкилотҳо ва корфармоён дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст;

- муайян карда шуд, ки талаботи қонун барои чудо намудани квотаҳои ҷойҳои корӣ барои ҳатмкунандагони имконияти маҳдуддоштаи муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар ташкилоту корхонаҳои ватанӣ на ҳама вақт ба инобат гирифта мешавад;

- натиҷаи таҳқиқоти сотсиологӣ сабит намуд, ки дар соҳаи маориф мушкилоти омода намудани мутахассисони баландсавияву болаёқат вучуд дорад ва сабаби дар бозори меҳнат бо шуғл таъмин нагардидани қисме аз ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ мегардад;

- дар натиҷаи омӯзиши системаи бо шуғл таъмин намудани ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ошкор карда шуд, ки таҳассуси касбии гурӯҳе аз ҳатмкунандагон на ҳамавақт ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ аст.

Эътиимоднокии натиҷаҳои тадқиқот

Эътиимоднокии натиҷаҳои тадқиқот, хулосаҳои пешниҳоднамуда ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот аз муҳтавои диссертатсия маншаъ гирифта, комилан мазмун ва хусусияти илмӣ доранд. Рӯйхати адабиёти истифодашуда тибқи меъёрҳои муайянгардида

тартиб дода шуда, ташхиси сатҳи истифодабарии адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки ҳамаи он сарчашмаҳои илмии дар рӯйхати адабиёт овардашуда, дар матн ҳамчун иқтибос нишон дода шудаанд, ки ин эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқоти диссертантро баланд мегардонад. Дар маҷмуъ гуфтан мумкин аст, ки саҳми диссертант дар коркарду корбурди сарчашмаҳои назариявӣ, ҷамъбасти натиҷаҳои тадқиқотҳои сотсиологӣ, таҳияи мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳо оид ба мавзуи диссертатсия зоҳир мегардад.

Эродҳо нисбат ба таҳқиқоти диссертатсионӣ

Бо вучуди сифатҳои мусбӣ диссертатсияи Гулов Р.Б. аз баъзе камбудиҳо орӣ нест. Аз ҷумла:

1. Диссертант дар таҳқиқи зербоби 1 ва 3-и боби якум бештар ба пажӯҳишҳои муқаққиқони хориҷӣ рӯ овардааст, аммо андешаҳои муҳаққиқони ватани аз назар дур мондаанд, ки ин бояд ба назар гирифта мешуд.

2. Дар баъзе қисматҳои диссертатсия тақрории андешаҳои муаллиф ба назар мерасанд (саҳифаҳои 18, 60, 84, 126).

3. Дар диссертатсия як зумра мағҳум ва ибораҳое вучуд доранд, ки душворфаҳм мебошанд, аз ин рӯ, беҳтар мешуд, муаллиф зимни баёни андешаҳои худ истилоҳҳои илмии оммафаҳмро истифода намояд, то ки муҳтавои андешаи муаллиф барои хонанда фаҳмо гардад.

4. Дар матни диссертатсия ҳатогиҳои имлой, техникий ва мантиқӣ ба назар мерасанд, ки ислоҳталаб мебошанд.

Бояд таъкид намуд, ки камбудиҳои зикршуда аҳаммияти назариявию амалии диссертатсияро кам намекунанд. Зоро довталаби дараҷаи илмӣ ба он мақсаду вазифаҳое, ки дар таҳқиқот гузоштааст, ноил шудааст.

Мувофиқати диссертатсия ба меъёрҳои муқарраргардида

Корҳои нашршудаи муаллиф муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос менамоянд. Диссертант вобаста ба мавзуи тадқиқшаванд 10 мақола, аз ҷумла, 4 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақолаи дигар дар маҷмуаҳои маводи конференсияҳои ҷумҳуриявӣ нашр намудааст, ки муҳтавои рисолаи диссертатсионӣ мувофиқат мекунад.


Дар маҷмуъ, диссертатсия тадқиқоти мустақил ва баанҷомрасидаи илмӣ ба ҳисоб рафта, дар сатҳи хуби илмӣ ва назариявӣ таҳия гардидааст. Дар диссертатсия як қатор нуқтаҳо ва тавсияву хуносаҳое ҷой доранд, ки онҳоро ҳамчун саҳми шахсии муаллиф дар ин ҷода арзёбӣ намудан мумкин аст.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Гулов Раҳмонали Бобохонович дар мавзуи “Технологияҳои иҷтимоии бо шуғл таъминкуни

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050100 - Сотсиология (6D050104 - Соҳтори иҷтимоӣ, ниҳодҳо ва равандҳои иҷтимоӣ) пешниҳод шудааст, ба таъаботи пешниҳоднамудаи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъаботи бандҳои 31-33-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D050100 - Сотсиология (6D050104 - Соҳтори иҷтимоӣ, ниҳодҳо ва равандҳои иҷтимоӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ:


Назирова Марҳамат Назаровна – номзади илмҳои сотсиологӣ, муовини сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон



Назирова М.Н.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
х. Рӯдакӣ 89, почтаи электронӣ:
nmarhamat@mail.ru
Тел: (+992) 918-42-91-84

Имзои М.Н.Назироваро
тасдиқ менамоям, сардори
шуъбаи кадрҳо, корҳои маҳсус
ва умумии МТС назди Президенти ҶТ



Шодиева З.Д.

31.01.24